

106591 - ӽ барои ҳач эҳром пӯшид, вале аз ворид шудан ба Макка манъ карда шуд

савол

Яке аз ҳамкоронам ба ҳач рафт. ӽ аз миқоти Мадина ба эҳром даромад ва ба сӯи Макка равон шуд, аммо дар он ҷо, дар нуқтаи посбонӣ ба ӽ фармон доданд, ки баргардад, чун иҷозатномаи ҳач надошт. Пас ӽ баргашт ва либоси эҳромашро қашид. ӽ эҳром пӯшида буд, аммо ба Макка даромада натавонист, оё барои ҳаччи ӽ савобе вуҷуд дорад?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

"Аввал: Агар аз эҳром берун шавад ва ҳачро ба итмол нарасонида баргардад, гуноҳе бар ӽ нест, зоро ӽ дар ин амри худ мағлубу маҷбур аст ва Аллоҳ ба ҳоли ӽ доност ва нисбат ба бандагонаш меҳруbon аст, бинобар ин, ба андозаи он амалҳои ҳач, ки бо ихлос анҷом додааст, подош медиҳад.

Дуввум: Ҳар кас ҳангоми дохил шудан ба эҳром шарт гузошта бошад, ки агар монеъе ӽро (аз анҷоми ҳач) боз дорад, ҳориҷ шудани ӽ аз эҳром ҳамон ҷоест, ки боз дошта шуд, пас дар ин ҳолат, ҳеч чизе бар ӽ воҷиб намегардад. Аммо агар (ҳангоми дохил шудан ба эҳром) чунин шарте нагузошта бошад, пас дар ин ҳолат, дар ҷое, ки боздошта шуд, ҳадијero забҳ кунад, зоро Аллоҳ таъоло мефармояд:

﴿إِنَّ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ﴾.

سوره البقرة: ۱۹۶

«Ва агар (ба сабаби душман ё беморӣ ва ё дигар сабабҳо аз такмили маносики ҳач) боз дошта шудед, пас он чи аз қурбонӣ муюссар (ва фароҳам) шавад, забҳ кунед (ва аз эҳром берун шавед)». (Сураи Бақара: 196).

Сипас мӯи сарашро метарошад ё кӯтоҳ мекунад ва бадин тартиб аз эҳром берун

мешавад.

Тавфиқ аз чониби Аллоҳ аст ва дуруду паёми Аллоҳ бар паёмбарамон Мұхаммад ва олу асҳоби ӯ бод". Поёни сухан.

Кумитай доимӣ оид ба таҳқиқоти илмӣ ва фатводиҳӣ.

Шайх Абдулазиз ибни Абдуллоҳ ибни Боз, Шайх Абдурраззоқ Афифӣ, Шайх Абдуллоҳ ибни Ғадаён, Шайх Абдуллоҳ ибни Қаъуд.

"Фатово-л-лачнати-д-доима" (11/350).

Аз Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) пурсиданд: Марде бидуни иҷозатнома ба ҳаҷ мераวด, вале аз ворид шудан ба Макка манъ карда мешавад, пас дар ин ҳолат, чӣ чиз бар ӯ лозим аст?

Чунин посух дод:

Агар ҳангоми дохил шудан ба эҳром гуфта бошад:

«إِنْ حَبَسْنِي حَابِشْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْنَا نِيْ» .

"Ин ҳабасанӣ ҳобисун, фамаҳилли ҳайсу ҳабастаний".

(Агар монеъе маро боз дошт, хориҷ шуданам аз эҳром ҳамон ҷоест, ки маро боз доштай).

Пас дар ин ҳолат, аз эҳром берун мешавад ва ҳеч чизе бар ӯ воҷиб нест. Аммо агар (ҳангоми дохил шудан ба эҳром) шарт нагузошта бошад, пас бояд ҳадиеро забҳ кунад, зоро Аллоҳ таъоло мефармояд:

﴿فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

Сурәтъе бакара: 196

«Ва агар (ба сабаби душман ё беморӣ ва ё дигар сабабҳо аз такмили маносики ҳаҷ) боз дошта шудед, пас он чи аз қурбонӣ муюссар (ва фароҳам) шавад, забҳ кунед (ва аз эҳром берун шавед)». (Сураи Бақара: 196).

Ва аз эхром берун мешавад (яъне, мӯи сарашро метарошад ё кўтоҳ мекунад) дар чое, ки боз дошта шуд". Поёни сухан.

"Мачмуъу фатово"-и Ибни Усаймин (23/433).